

СУРАТМАҶЛИСИ №10

ҷаласаи Шурои диссертатсионии 6D.KOA-O19

26 – уми ноябри соли 2022

ш. Душанбе

Иштирок доштанд: аз 15 нафар аъзои Шурои диссертатсионии 6D.KOA-O19 назди Донишгоҳи миллии Тоҷикистон, ки бо фармоиши КОА назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 7 январи соли 2022, №15/нд 62 тасдиқ гардидааст, 12 нафар иштирокдоранд, ки аз онҳо 5 нафарашон докторони илм аз рӯйи ихтисоси диссертатсияи баррасишаванда ба ҳисоб мераванд. Пешниҳод шуд, ки ҷаласа кушода эълон карда шавад. Аъзоёни Шуро пешниҳоди мазкурро яқдилона ҷонибдорӣ намуданд.

РЎЗНОМАИ ҶАЛАСА:

Дар бораи гузаронидани экспертиза ва таъйини комиссияи экспертизӣ оид ба диссертатсияи унвонҷӯи кафедраи ҳуқуқи ҷиноятӣ ва муқовимат ба коррупсияи факултети ҳуқуқшиносии ДМТ Шарифзода Шарифбек Мурод дар мавзӯи «Пешгирии ҷиноятҳои коррупсионӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон» барои дарёфти дараҷаи илмии номзоди илмҳои ҳуқуқшиносӣ аз рӯйи ихтисоси 12.00.08 – Ҳуқуқи ҷиноятӣ ва криминология; ҳуқуқи иҷроӣ ҷазои ҷиноятӣ (илмҳои ҳуқуқшиносӣ).

Аз рӯйи масъалаи мазкур Раиси Шурои диссертатсионӣ, доктори илмҳои ҳуқуқшиносӣ, профессор Шарипов Т.Ш. баромад намуда, пешниҳод намуданд, ки диссертатсияи Шарифзода Шарифбек Мурод дар мавзӯи «Пешгирии ҷиноятҳои коррупсионӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон» барои дарёфти дараҷаи илмии номзоди илмҳои ҳуқуқшиносӣ аз рӯйи ихтисоси 12.00.08 – Ҳуқуқи ҷиноятӣ ва криминология; ҳуқуқи иҷроӣ ҷазои ҷиноятӣ (илмҳои ҳуқуқшиносӣ) барои гузаронидани экспертиза қабул карда шуда, комиссияи экспертизӣ дар ҳайати доктори илмҳои ҳуқуқшиносӣ, профессор, узви Шуро Азиззода У.А., доктори илмҳои

ҳуқуқшиносӣ, профессор, узви Шуро Назаров А.Қ. ва номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ, дотсент Сафарзода Ҳ.С. ташкил карда шавад.

ҚАРОР КАРДА ШУД:

1. Диссертатсияи Шарифзода Шарифбек Мурод дар мавзӯи «Пешгирии ҷиноятҳои коррупсионӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон» барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ аз рӯи ихтисоси 12.00.08 - Ҳуқуқи ҷиноятӣ ва криминология; ҳуқуқи иҷроӣ ҷазои ҷиноятӣ (илмҳои ҳуқуқшиносӣ) барои гузаронидани экспертиза қабул карда шавад.

2. Комиссияи экспертии Шурои диссертатсионӣ дар ҳайати зерин таъйин карда шавад:

- доктори илмҳои ҳуқуқшиносӣ, профессор, узви Шуро Азиззода У.А.;
- доктори илмҳои ҳуқуқшиносӣ, профессор, узви Шуро Назаров А.Қ.;
- номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ, дотсент, Сафарзода Ҳ.С.

Қарор қабул карда шуд: яқдилона.

**Раиси Шурои диссертатсионӣ,
доктори илмҳои ҳуқуқшиносӣ, профессор** Шарипов Т.Ш.

**И.в. котиби илмии Шурои диссертатсионӣ,
доктори илмҳои ҳуқуқшиносӣ, профессор** Гадоев Б.С.

